

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ)

Дар ин ҷанд соли охир асарҳои зиёде дар масъалаи маорифпарварӣ ва моҳияти иҷтимоию фарҳангии он ҷоп шуд, ки ҷолибтарини онҳо «Рӯзнома»-и Садри Зиё мебошад. Таҷдидан ба ҷоп омода намудани осори Аҳмади Дониш, Садри Зиё, Абдуррауфи Фитрат, устод Айнӣ ба бисёр масъалаҳои муҳими ин давр назари ҷиддитаре ба вуҷуд оварда истодааст. Муҳимтарин вижагии бознашри осори маорифпарварон ва ҷадидон дар он аст, ки ҳама нуктаҳое, ки аз ин осор дар давраи шӯравӣ ихтисор шудаанд, барқарор гардианд. Устод Муҳаммадҷон Шақурӣ бо назардошти ин ҷиҳати масъала дар назди адабиётшиносии муосир ҷунин масъалагузорӣ мекунад: «Чанде аз қасонеро, ки Садри Зиё номбар кардааст, мо то имрӯз намедонистем ва бояд бидонем. Ва муайян намудани ин ки онҳо чӣ қасоне буданд, хеле душвор омад. Дар бораи барҳе аз онҳо дар замони Шӯравӣ пиндорҳои дигаре доштем ва акнун бояд онҳоро дурусттар бишноsem. Баъзе воқеаҳоро то охири қарни бист маънои дигар медодем ва имрӯз маънои аслии онҳоро бояд бичӯем. Мо дар ин тавзехот (тавзехот ба рӯзномаи Садри Зиё – О. Н.) гоҳ қушише пеш гирифтем, ки муҳтавои аслии баъзе рӯйдодҳо ва фаъолияти қасонеро ҷустуҷӯ биқунем. Маънидоди тозаи мо шояд ба ғаҳмиши Садри Зиё наздиктар бошад ва ё баръакс аз ғаҳмиши ӯ каму беш дур бошад» (1. 311).

Дар ҳақиқат ҳулосаҳои илмие, ки то солҳои 90-уми асри гузашта мо нисбат ба рушанфирони охири асри XIX ва ибтидои асри XX доштем, имрӯз бо дастрас шудани барҳе аз осорашон ранги дигар мегиранд. Бо дастрас шудани осори онҳо назари аҳли таҳқиқ нисбат ба маорифпарварӣ ва ҷадидонро воқеитар мегардад. Назари сиёсиву иҷтимоии маорифпарварон ва ҷадидонро аз вазъи он рӯз бояд баҳо дод.

Мұхаққиқони давраи шұравы зухури таълимоти маорифпарвариро дар мағкураи Аҳмади Дониш ба сафархой ү ба Русия вобаста медонистанд. Ин ақида чун фарзияи бебаҳс то имрӯз мавриди қабули ахли таҳқик қарор дошт. Аз چумла, ба таъкиди профессор Расулхон Ҳодизода «ифодай барчастатарини таъсири мусбат ва пурифодай маданияти рус ба вучуд омадани равияи маорифпарвары дар афкори сиёсій-ичтимој ва ҳәёти адабы буд, ки бунёдгузор ва тартиботчий барчастаи он нависанда ва мутафаккири бузурги аср Аҳмади Дониш буд» (7. 45).

Дар он ки Аҳмади Дониш бунёдгузори ин равия аст, ҳеч шакку шубха нест, vale ба масъалаи сарчашмаи асосы донистани маданияти рус дар зухури равияи маорифпарвары шояд таҷиди назар намудан беҳтар бошад. Зеро дар он замон сарчашмаҳое, ки ба چунбишҳои сиёсій-ичтимој боис мегардиданд, дар дохили аморат низ вучуд доштанд. Масалан, дар Бухоро ҳамчун дар Аврупои томаорифпарварии замони эхё илму маориф зери нуфузи дину мазҳаб қарор дошт, хурофот ва анъанаҳои шахшудаи асримиёнагы дар тору пуди ҳәёти ичтимоии мардум چой гирифта буданд, ба ягон ихтирои илмий ё техникӣ роҳ набуд ва ғайра, ки ҷомеаи онрӯзаро ба таркиш оварда буд. Vale ин таркишро бояд касе ба вучуд меовард ва алайҳи ҳамаи зухуроти манғӣ зътиrozи аввалинро баён мекард, ки ин имкон ба Аҳмади Дониш даст дод.

Мұхаққиқон ин масъаларо зоҳирان ва бо ба инобат гирифтани омилҳои берунӣ хеле хуб баррасы карда бошанд ҳам, аксаран вазъи дохилиро сарфи назар кардаанд. Зеро, агар ин ҷунбиш танҳо ба Аҳмади Дониш ва таъсири фарҳанги рус вобаста мебуд, пеши роҳи онро аморати Бухоро ва императори Русия банд мекарданд. Vale набояд фаромуш кард, ки салтанати шаҳшуда ва рузгори якранги ҷомеаи манғития боиси ба вучуд омадани ҷунбишҳои мардумӣ ҳамчун маҳсули вазъи пусидаи асримиёнагии сиёсій мебошад.

Рисолай илмии Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдчалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» маҳз бо назардошли таҳаввулоти афкори мұхаққиқони даврони Истиқлолият ва маноғии миллӣ дар ин росто таҳия гардидааст. Рисола аз се қисмати нисбатан мустақил масоили мұхимтарини намояндагони ҷараёни маорифпарвары ва

чадидияро мавриди баррасӣ қарор дода, муҳаққиқ қушиш намудааст, ки афкори адабӣ - эстетикро дар шинохти намояндагони ин давра баррасӣ намояд. Муҳаққиқ дар боби якуми рисола омилҳои асосии таҳаввули афкори адабию эстетикро дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX таҳқиқ намуда, дар боби дуюм нақши Аҳмади Донишро дар ҷараёни тағйир додани афкори адабию эстетикии ҷомеаи мадани тоҷикон ба мушоҳида гирифта, дар боби сеюм ҷанбаҳои назарии афкори адабию эстетикии намояндагони ин ҷараёни ислоҳотҳоҳро хулоса менамояд. Аз назари концепсияи илмӣ ва низоми таҳқиқи масъала рисолаи мазкур тадқиқоти пурарзиш ва анҷомёфта мебошад.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар рисола вобаста ба дигаргуниҳои таърихию адабӣ баррасии ҳамаҷонибаи моҳияти иҷтимоию эстетикии адабиёт ба назар гирифта шудааст, ки ин ин гуна равиши таҳқиқ муҳаққиқро ба шинохти воқеии равандҳои илмию адабӣ дастёб намудааст. Муҳаққиқро лозим меомад, ки ҳар гуна дигаргуниҳои сиёсию иҷтимоӣ ва адабиро дар асоси осори маорифпарварон ва ҷадидони мавриди назар табақабандӣ намуда, саҳми онҳоро дар муайян намудани ҳудуди давраҳои инкишофи афкори адабию эстетикӣ ҳамчун меъёри асосӣ истифода менамуд. Бо вучуди ин муҳокима ва мушоҳидаҳо муҳаққиқро водор намудааст, ки тарзу усули ҳалли масоили мавриди таҳқиқро бо дарназардошти дастовардҳои тозаи афкори таърихию адабӣ дар алоқамандӣ бо ҷараёни ташаккули афкори адабию эстетикӣ таҳлилу баррасӣ намуда, дар ин замина вижагиҳои хоси онҳоро муайян намудааст, ки инро яке аз дастовардҳои муҳими рисолаи мазкур метавон арзёбӣ намуд.

Яке аз дастовардҳои муҳимтарини рисолаи мазкур дар он аст, ки муҳаққиқ бори аввал дар заминаи маводи осори мутафаккирони маорифпарвар ва ҷадидони нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX масъалаҳои умумии назарии нақди адабии тоҷик дар ҳудуди давраи мушаҳҳас, ҷанбаҳои назари афкори адабии онро таҳлилу баррасӣ намуда, ба натоиҷи хеле назаррас дастёб гардидааст.

Муҳаққиқи рисола ба давраи мушаххаси осори илмию бадеии Аҳмади Дониш маҳдуд шудааст ва ин равиши таҳқик давраи пажуҳиширо аз замони қаблӣ ва даврони баъдии фаъолияти ин мутафаккирро ҷудо ва муҷаррад нишон додааст, ки ин маҳдудият баъзе норушаниҳоро дар шинохти равандҳои адабӣ оварда расонидааст.

Рисолаи илмии Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» унвон дошта, он аз муқаддима, се боб, дувоздаҳ зербоб, хулоса ва китобнома иборат буда, онро аз рӯи маводи пажуҳиши юн ва ҳалли амиқи масоили мавриди таҳқикоти илмии анҷомёфта ҳисобидан мумкин аст.

Муқаддимаи рисола тибқи муқаррапоте, ки муайян шудааст, таҳия шуда, дар он аҳамият ва дараҷаи омӯзиши мавзуи тадқиқотӣ, ҳадаф ва вазифаҳои рисола, аҳамияти илмию амалии тадқиқот, навоврӣ ва масоиле, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, хеле муҳим ва амиқ нишон дода шудааст.

Боби якуми рисола **«Заминаҳои иҷтимоӣ ва таърихии таҳаввули афкори адабӣ ва эстетикӣ дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX»** унвон дошта, он аз ду зербоб иборат мебошад. Муҳаққиқ дар ин боб омилҳои сиёсӣ ва таърихии тағйир ёфтани афкори иҷтимоии ҷомеаи мадании аморати Бухороро нишон дода, дар ин замана таҳаввули афкори адабию эстетикии ин давраро бо назардошти вазъи сиёсии давр мавриди баррасӣ қарор додааст. Муҳаққиқ дар ин боб кӯшидааст, замони мавриди тадқиқро бештар дар асоси дараҷаи ҷаҳонбинии ҷомеа, ворид гардидани фарҳанги рус ба ҷамоаи шаҳшудаи манғитӣ фаро гирифта, ин равандро як падидай муҳими таърихӣ муаррифӣ менамояд. Дар ин боб такрори хулосаҳо ва натоиҷи қаблан дар тадқиқоти муҳаққиқон санҷидашуда рӯ ба рӯ меоем. Масалан, ҷараёни воридшавии фарҳанги Аврупоиро муҳаққиқ ба сиёсати забткоронаи Русияи подшоҳӣ нисбат медиҳад ва ба ин ақидаи баҳснок, ки дар байни муҳаққиқон роиҷ аст, назари худро иброз намедорад.

Боби дуюми рисола **«Нақши Аҳмади Дониш ва осори ў дар тағирии ҷараёни адабӣ ва афкори адабӣ - эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон»**

унвон дошта, дар он асосан нақши Аҳмади Дониш ва осори уро дар тағири чараёни адабӣ нишон дода, ин масъаларо дар тазкираю рисолаҳои илмии мусирони ӯ мавриди мушоҳидаю мунозира карор медиҳад. Дар ин боб мо ба симои Садри Зиё ва осори танқидии ӯ, назари муҳакқиқони рус ба вазъи шахшудаи Бухоро, назари Абдураҳмони Мустаҷир дар «Рӯзномаи сафари Искандаркул», ки ба шинохти вазъи мардуми ин сарзамин мусоидат карда метавонанд, камтар рӯ ба рӯ меоем.

Боби сеюми рисола **«Афкори адабию эстетикии намояндагони адабиёти маорифпарварӣ ва ҷадидо»** унвон дошта, он аз баррасии назари адабию эстетикии Аҳмади Дониш, Тошҳоҷаи Асири, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат ва Саидаҳмадҳоҷа Сиддиқии Аҷзӣ иборат мебошад. Муҳакқиқ дар ин боб тамоюлҳои гоявию иҷтимоӣ, соҳтор ва муҳтавои осори ирфонии шоир ва мушаҳҳасоти он, вижагиҳо ва ҷустуҷӯҳои бадӣ ва сабки нигориши шоирро баррасӣ менамояд.

Дар нисбати фишурдаи рисолаи мазкур ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки он моҳияти рисолаи мазкурро пурра ифода мекунад ва сабку забони он ҳам ба талаботи илмӣ ҷавобгӯй мебошад. Бо вучуди ин дар фишурда баъзе галатҳои имлой, услубӣ ва забонӣ ба назар мерасад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар адабиётшиносии даврони Истиқлол бори аввал афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон дар шакли рисолаи алоҳида таҳқиқ шуда, рисола дар пажуҳиши масъалаҳои алоқаманд ба афкори адабию эстетикӣ аз ҷиҳати илмӣ пажуҳиши тоза ва анҷомёфта мебошад.

Бо вучуди ин дастовардҳо дар тадқиқоти мазкур баъзе нуқсонҳои ҷузъӣ ба назар мерасад:

1. Ба назари мо, таҳқиқоти мазкур бояд дар доираи адабиёти маорифпарварӣ ё ҷадидия маҳдуд мегардид. Густурдагии доираи тадқиқот ба муҳакқиқ имкон надодааст, ки масъалаи ташаккули афкори адабию эстетикии ин ду ҷараёни ислоҳотҳоҳ ва нақши намояндагони онро пурра фаро гирад.

2. Мұхаққиқ бештар ба осори илмии мұхаққиқони афкори адабио эстетикй ба мисли А. Сатторзода, Р. Мусулмонқұлов, Х. Шарифов такя менамояд, vale дар тадқиқот аз ин мұхаққиқон ягон иқтибос ба назар нарасид ва ҳамзамон дар байни рисолаи мазкур ва тадқиқоти ин мұхаққиқон умумиятеро мо ба мушоҳида нагирифтем.

3. Дар рисола тавағчұхи бештар ба таъсири афкори намояндагони ин қараён ба сохтор ва мұхтавои адабиёт дода мешуд, vale мұхаққиқ ин масъалахоро бештар дар вазъи сиёсии чомеа, мактабу маориф ва омұзиши забони русй мебинад.

4. Назари Абдуррауфи Фитрат ва Аҳмади Дониш ба шеър ва шоирий дар зербоби алоҳида баррасй гардида, ба рисолаи «Аruz ақидаси»-и Фитрат мебоист ҳамчун маҳсули афкори адабио эстетики ин давра баҳои илмй дода мешуд. Мутаассифона, ин рисоларо мо дар китобномаи рисола пайдо накардем.

5. Садри Зиё ҳамчун морифпарвар ва пайрави воқеи Аҳмади Дониш мебоист дар боби сеюм дар катори Тошхочаи Асирий, Абдуррауфи Фитрат, Мирзо Сироци Ҳаким мавриди баррасии алоҳида қарор мегирифт, зеро ү дар ташаккули афкори сиёсию адабии ин давра нақши боризе дорад.

6. Дар рисола нақши тотор ва дигар халқои туркзабон дар ташкил ва ташаккули мактабҳои сохти нав дуруст нишон дода шудааст, vale хиёнат ва маҳдудсозихои намояндагони онҳо ба мактабҳои точикй бо сарварии Мулло Қамар, ки дар «Таърихи инқилоби Бухоро» хеле равшан нишон дода шудааст, бояд баррасй мегардид.

7. Дар матни автореферат баъзе ғалатҳои техникй ба назар мерасад ва ислоҳи онҳоро дар корҳои оянда ба назар бояд дошт.

Нұқсонҳои қузъии ишорашуда хеч гоҳ сатҳи илмии рисолаи мазкурро коҳиша намедиҳад ва умедворем, ки аз ҷониби мұхаққиқ мавриди тавағчұх қарор гирифтани онҳо боиси такмил ёфтани сатҳи илмии тадқиқоти анчомдодашуда хоҳад гашт.

Умедворем, ки ин рисола ба сифати як асари тадқиқотиву таҳқики дар мавзуи адабиётшиносӣ барои муҳаққиқини соҳаи забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, назминосӣ ва қаломи бадеъ судманд ва ҷиҳати боз ҳам дақиқ омухтанду баррасӣ намудани ин равандҳои адабӣ мусоидат ҳоҳад кард.

Рисолаи илмии Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» ҳамчун тадқиқоти анҷомёфта, комилан ба меъёри рисолаи номзадӣ мутобиқат буда, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ) мебошад.

**Доктори илми филология,
дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарии**

Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон

**Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, кӯчаи Н. Карабоев, 63/3.**

E - mail: odinaiev@mail.ru

Сомонаи муассиса: www.tut.tj

Тел: (+992) 93-445-33-44; (+992) 2-50-15-35.

Факс: (+992-37) 2-34-49-88.

Имзои д.и.ф., дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ

Одинаев Нурмаҳмад Сафарочиро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои мажсуси

Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон

«28 » 08 соли 2023.



Одинаев Н. С.

Н.С. Бухориев Н.А.